



ДОНИШГОҶИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ





“Ин Донишгоҳ фазои ақлонӣ ва манобеъро фароҳам оварда, кӯҳхоеро, ки миллатҳо ва сарзаминҳои Осиёи Марказиро аз ҳам ҷудо мекунанд, мепайвандад ва мардуму иқтисоди онро дар талоши ояндаи беҳтар муттаҳид месозад”.

Волоҳазрат Оғохон
Канслери Донишгоҳи Осиёи Марказӣ
Маросими ба имзо расидани Оиннома, 31-уми августи соли 2000
Остона, Қазоқистон



ДОНИШГОҲИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ

Устувориҳои ҷомеа аз роҳбарони навовари тичоратӣ, ниҳодҳои давлатии бомаъсулияту кормандони шоиста ва ҷомеаи шаҳрвандии ғаёл вобаста аст. Расидан ба ин бе муассисаҳои омӯзишӣ имконнопазир аст.

Манзараи зебои кӯхистони Осиё Марказӣ барои ба даст овардани таҳсилоти олӣ ва омӯхтани минтақа муҳити беназирро фароҳам меоварад. Осиёи Марказӣ дар заминаи захираҳои табиӣ ва мероси ғании фарҳангӣ дорои зарфияти бузург мебошад. Аммо, рушди иқтисодӣ дар шароити шиддат ёфтани робитаҳои ҷаҳонӣ бе шаҳрвандони дорои маҳорати олӣ ва таҳсилдида, ки бидуни осеб расондан ба муҳити зист қодир ба сохтани оянда ва ҳифзи мероси гузаштаанд, имкон надорад.

Донишгоҳи Осиёи Марказӣ – маркази дониш ва омӯзиши сатҳи ҷаҳонӣ буда, ҷомеаҳои дурдасти рустонишинро бо ҷомеаи ҷаҳонӣ васл мекунад ва сармояи инсониро бунёд мекунад, ки мавриди ниёзи иқтисоди муосир ва ҳукуматдорӣ уствор аст.

Донишгоҳи Осиёи Марказӣ соли 2000-ум таъсис ёфтааст. Шартномаи таъсиси ин донишгоҳи хусусӣ ва дунявӣ аз ҷониби Президентҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Қазоқистон ва Волоҳазрат Оғохон имзо шуда, аз ҷониби парлумонҳои ин се кишвар ба тасвиб расид ва дар Созмони Милали Муттаҳид ба қайд гирифта шуд.

Президентҳои Ҳомиёни Донишгоҳи Осиёи Марказӣ буда, Волоҳазрат Оғохон Канслери Донишгоҳ мебошад. Таъмин намудани рушди иҷтимоӣ иқтисодии Осиёи Марказӣ (аз ҷумла ҷомеаҳои кӯхистони он) бо ироаи таҳсилоти олиӣ ҷавобгӯ ба меъёрҳои қабулшудаи ҷаҳонӣ ва мусоидат ба мардуми минтақа дар ҳифзи мероси фарҳангии ғанӣ барои насли оянда рисолати Донишгоҳи Осиёи Марказӣ мебошад.

Донишгоҳ аз се мактаб иборат аст: Мактаби илмҳои гуманитарӣ, табиатшиносӣ ва дақиқ (бакалавриат), Мактаби рушд (магистратура) ва Мактаби маълумоти касбӣ ва давомдор. Барномаи омодакунии омӯзгорони Осиёи Марказӣ ва Барномаи «Инсоншиносии» Оғохон низ шомили Донишгоҳ мешаванд. Бо дарназардошти ниёзмандиҳои ҷомеаҳои дурдасти қуҳистон, Донишгоҳ кампусҳои худро дур аз шаҳрҳои қалон дар шаҳрҳои Норин (Қирғизистон) ва Хоруғ (Тоҷикистон) бунёд намуд. Сохтмони кампуси Текелӣ (Қазоқистон) феълан дар марҳилаи барномарезӣ мебошад. Донишгоҳ бо бунёд намудани кампусҳои худ дар Роҳи абрешим талаш мекунад, ки дар таҳаввулоту иқтисодӣ ва ақлонии минтақа ҳузур дошта бошад. Донишгоҳ ба ҳайси муассисаи омӯзишӣ бо истифода аз захираҳо ва ҳамкорӣ бо Ташкилоти Оғохон оид ба рушд барои муттаҳид кардани роҳбарони тичоратии оянда, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ниҳодҳои давлатӣ имконияти беназире дорад.





МАКТАБИ ИЛМҲОИ ГУМАНИТАРӢ, ТАБИАТШИНОСӢ ВА ДАҚИҚ

Мақтаби илмҳои гуманитарӣ, табиатшиносӣ ва дақиқи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ (МИГТД) донишҷӯёни аввалинро соли 2016-ум дар кампуси Норин пазируфт. Дар кампуси Норин ихтисосҳои *“Илмҳои компютерӣ”* ва *“Иртиботот ва ВАО”* тадрис мешаванд. МИГТД бо ироаи барномаи панҷсола дониш ва маҳоратҳоеро фароҳам мекунад, ки равишҳои навро барои ҳалли мушкилот ва ба роҳ андохтани навоарӣ дар фаъолиятҳои касбӣ ва ҷамъиятӣ имконпазир месозад. Соли 2017 сохтмони кампус дар шаҳри Хоруғ ба анҷом расид, ки онҳо ихтисосҳои *“Иқтисодиёти ҷаҳонӣ”* ва *“Ҳифзи муҳит ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ”* тадрис мешаванд. Кампуси Текелӣ, ки ифтитоҳи он соли 2022 дар назар аст, ихтисосҳои *“Тичорат ва мудирият”* ва *“Илми муҳандисии техника”*-ро пешниҳод хоҳад кард.

Донишҷӯёни Донишгоҳ дорои дастовардҳои бузурги илмӣ мебошанд. Дар миёни онҳо ғолибони мусобиқаҳои варзишӣ, роҳбарони шӯроҳои донишҷӯён, ҳомии киши осебапазирӣ ҷомеа, рассомон ва навозандагони боистеъдод, дорандаҳои ҷоизаи ҷорабиниҳои варзишӣ, ризокорони хастагинопазир астанд, ки ҳамеша омодаи кумак ба ҷомеа мебошанд. Дар ҳоле ки бисёре аз донишҷӯёни Донишгоҳ аз шаҳрҳои калон мебошанд, 70%-и онҳо аз деҳаҳо ва шаҳрҳои хурд ба Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дохил шудаанд. Худуди 81 Ҷамъияти донишҷӯён шаҳрвандони Тоҷикистон, Қирғизистон ва Қазоқистон мебошанд.

Синфхонаҳо барои ҷаҳони донишҷӯён тағйирпазир тарроҳӣ шудаанд.





Барномаи рушди таълим (БРТ)

Барномаи рушд таълим як икдоми дарозмуддат мебошад, ки фаъолияти худро дар 60 мактаби (20 мактаб дар ҳар кишвар) миёнаи давлатии кишварҳои муассиси Донишгоҳ -Тоҷикистон, Қирғизистон ва Қазоқистон ба роҳ мондааст. Ин барнома барои баланд бардоштани дастовардҳои таълимии донишҷӯён ва имкони дохил шудан ба донишгоҳҳои баландсифати миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ ва барои шахрванди масъул будан таҳия шудааст. Дар ҳамкорӣ бо вазоратҳои маориф, масъулони маорифи ноҳиявӣ ва мактабҳо ва дар доираи барномаи таълимии миллӣ, Барномаи рушди таълим (БРТ) ба илм, технология, риёзӣ (STEM), технологияи иттилоотӣ- коммуникатсионӣ (ТИК) ва забони англисӣ таваҷҷуҳ мекунад. Ҳадафи он ташаккул додани маҳоратҳо ба монанди тафаккури интиқодӣ, эҷодкорӣ, ҳамкорӣ ва коммуникатсия мебошад, ки барои иштироки пурраи онҳо дар ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар асри 21 заруранд.

Илова бар ин, барнома мақсад дорад, ки дар натиҷаи баргузор кардани тадқиқотҳо, мониторинг ва арзёбӣ тарҳро пешниҳод кунад, ки метавон онро дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ низ амалӣ кард.

Ҷаласи тақмили ихтисоси БРТ барои муаллимони мактабҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Қазоқистон



Истироҳати устодон дар устоқи тафреҳ

Барномаи оmodасозии омӯзгорони Осиёи Марказӣ

Донишгоҳ тавассути Барномаи оmodасозии омӯзгорони Осиёи Марказӣ дар ҳамкорӣ бо донишгоҳҳои хориҷӣ барои устодони оянда имконият медиҳад, ки таҳсилоти худро тақмил ва корҳои таҳқиқотиро анҷом диҳанд. Ҳадафи донишгоҳ ин аст, ки 50 фоизи ҳаёти устодонашро аз ҳисоби шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки дар хориҷ соҳиби унвони илмӣ шудаву таҷрибаи корӣ гирифтаанд, ғанӣ созад. Ин барнома ба беҳтарин довталабони PhD бурсияи таҳсилро пешниҳод мекунад, ки риштаи таҳсилашон дар авлавияти ДОМ бошад.



Ошхонаи донишгоҳ барои маҳфилҳои гуногун низ истифода мешавад

Таъсири иқтисодӣ ва бунёди шаҳракҳои донишҷӯӣ

Рушди иқтисодӣ, ки ба устувор кардани корхонаҳои мавҷуд ва бунёд намудани ширкатҳои нав нигаронида шудааст, аз ҳадафҳои марказии стратегияи сохтмони Донишгоҳ мебошад. Дар доираи сохтмони марҳилаи аввали Донишгоҳ дар Тоҷикистон ва Қирғизистон бештар аз 1400 ҷойи кор эҷод шуд, ки ба 80 фоизи ин корҳо дар Норин ва 95 фоиз дар Хоруғ сокинони маҳаллӣ ҷалб шуданд. Илова бар ин, дар кампусҳои Норин ва Хоруғ бештар аз 200 ҷойи кори доимӣ ташкил шуд, ки 80 фоизи кормандон шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошанд. Рӯзҳои умумии кории Донишгоҳ



Дар ҳобгоҳи донишҷӯён ҳам фазои хусусӣ ва ҳам имконияти сӯҳбат бо ҳамутоқ мавҷуд аст.

(қорҳои сохтмонӣ, ғаболиятҳои иловагӣ ва берун аз кампус) ба 350 ҳазор ҳоҳанд расид ва ғоидаи иқтисодии он 750 миллион долларӣ амриқой пешбинӣ шудааст.

Донишгоҳ на танҳо имкониятҳои таҳсилии баробар ба меъёрҳои байналмилалиро фароҳам мекунад, балки дар ҳамкорӣ бо ҳукуматҳои маҳаллӣ ва Ташкилоти Оғохон оид ба рушд талош мекунад, ки бо тақвият додани иқтисоди маҳаллӣ ин шаҳрҳои кӯҳиро низ ба шаҳракҳои донишҷӯии пурравнақ табдил диҳад. Ин иқдом барномаҳои Ташкилоти Оғохон оид ба рушд дар заминаи пешбурди иҷтимоӣ аз қабилӣ маориф ва тандурустӣ, баҳши меҳмонхонадорӣ ва сайёҳӣ, рушди



Маркази тиббӣ ва таъхиси Ҳадамоти Оғохон оид ба тан-дурустӣ барои сокинони Норин ва донишҷӯён, кормандон ва устодони Донишгоҳ хизматрасонии тиббӣ ироа мекунад

соҳибқорӣ ва деҳотро дар бар мегирад. Лоиҳаҳои шаҳри Норин ифтитоҳи Маркази тиббӣ ва таъхис, навсозии боғи Жакипов, рушди зерсохторҳо, сохтани роҳи 3 километраи Норин -Боеотово бо мақсади пайваस्त шудан ба минтақаи калонтар, таъмини оби доимӣ ва сохтани роҳ ба деҳаи Тош-Булақро дар бар мегиранд. Феълан Донишгоҳ ва шаҳрдорӣ Норин дар ҳоли таҳия кардани нақшаи генералии шаҳр қарор доранд. Ин тарҳ бо ҳадафи пешбурди рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва беҳбуд бахшидани сифати зиндагии сокинон ва меҳмонони шаҳр аз тариқи нақшаи ҳамоҳанг ва барномарезишуда роҳандозӣ шудааст. Раванди барномарезӣ ба муайян кардани имкониятҳои рушд, беҳбудсозии зерсохторҳо ва

дастгирии кӯшишҳои ҳукумат дар заминаи табдил додани шаҳри Норин ба маркази иқтисодӣ, сайёҳӣ, фарҳангӣ ва ақлонӣ кӯмак мекунад.

Дар Хоруғ Донишгоҳи Осиёи Марказӣ роҳи маҳаллаи Даштро мумфарш карда, ба маҳаллаи Дашти Боло ва ҷамоати Хидч роҳи нав кушодааст. Донишгоҳ ҳамчунин дар кӯчаҳои ин минтақа ҷароғҳо насб кардааст. Инчунин Хадамоти Оғохон оид ба тандурустӣ бо ҳадафи беҳбуд бахшидан ба хизматрасониҳои тиббӣ соли 2019 дар шаҳри Хоруғ маркази тиббӣ бунёд кард. Ғайр аз ин дар шаҳри Хоруғ ду кӯдакистон ва як маркази омӯзишӣ барои омӯзгорони рушди барвақтии кӯдак сохта шудаанд.

Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дониш ва нерӯи андешаи инсонро барои ҳалли мушкилиҳо ва кашфи зарфияти ҷомеаи Осиёи Марказӣ истифода мебарад. Дар ин брошюра дар бораи рисолати Донишгоҳ ва се мактаби он (Мактаби илмҳои табиатшиносӣ, гуманитарӣ ва дақиқ, Мактаби рушд ва Мактаби маълумоти касбӣ ва давомдор) ва барномаҳои дигар маълумот дода мешавад.

Бинои тафреҳи донишҷӯён фазои зебост барои омӯзиш ва суҳбат.





МАКТАБИ РУШД (МАГИСТРАТУРА)

Мақтаби рушд шомили Донишкадаи сиёсати давлатӣ ва идорақунӣ, Донишкадаи таҳқиқоти манотиқи қўҳистон ва Баҳши мероси фарҳангӣ ва илмҳои гуманитарӣ ва Барномаи “Ташаббуси ҷомеаи шаҳрвандӣ” мебошад. Ин мактаб аз соли 2011 бештар аз 100 мақолаи илмӣ нашр кардааст, ки дар сомонии Донишгоҳ ба таври ройгон дастрас мебошанд. Ҳадафи Мақтаби рушд эҷоди донишҳои нави дорои аҳамияти амалӣ барои Осиёи Марказӣ аст. Мактаб барномаҳои байнифанниро пешниҳод мекунад ва як муассисаи омодакунии баъдидипломӣ мебошад.

Донишкадаи сиёсати давлатӣ ва идорақунӣ

Донишкадаи сиёсати давлатӣ ва идорақунӣ (ДСДИ) соли 2011 бо ҳадафи тақвият додани сиёсати давлатӣ дар Осиёи Марказӣ таъсис дода шудааст. ДСДИ мушқилиҳои феълӣ ва эҳтимолии сиёсатро дар минтақа таҳлил мекунад ва зарфияти кормандони давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро боло мебарад, то ки онҳо дар тасмимгириҳояшон аз тадқиқотҳои собитшуда истифода баранд. ДСДИ соли 2018 “Барномаи магистрҳои иҷроияи сиёсати иқтисодӣ”- ро барои кормандони давлатии Афғонистон ва кишварҳои Осиёи Марказӣ роҳандозӣ кард.

Конференси “Зиндагӣ дар Қирғизистон” – ҷорабиниҳои ҳарсола, ки дар рафти он қоршиносон дар мавриди пешрафти иҷтимоӣ – иқтисодӣ табадули иттилоъ мекунанд.



конференция
Кыргызстане
IK
Kyzstan
Conference

3
итория
7

дискон
станд



Донишкадаи таҳқиқоти манотиқи кӯҳистон

Донишкадаи таҳқиқоти манотиқи кӯҳистон (ДТМК) ба таҳқиқотҳои фарофаннии марбут ба рушди устувори минтақаҳои кӯҳистони Осиёи Марказӣ машғул аст. Мавзӯҳои таҳқиқот: истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, системаи истифодаи замин ва воситаҳои зиндагӣ, коҳиш додани офатҳои табиӣ, ҳифзи гуногунии биологӣ, тағйироти иқлим ва расидан ба ҳадафҳои рушди устувор. Мақолаҳои ин донишкада дар сомонии Донишгоҳ ба таври ройгон дастрасанд.

Мақсадҳои ДТМК:

- Хизмат кардан ба ҳайси “маркази дониш” барои муҳаққикон, мутахассисони соҳаи рушд ва шахсони масъул дар ташаккул додан ва амалӣ кардани сиёсат.
- Пеш бурдани зарфияти минтақавӣ дар заминаи таҳқиқотҳои босифат дар ҷомеаҳои кӯҳӣ.
- Паҳн кардани дониш дар байни гурӯҳҳои ҳавасманд, ки фаъолиятшон бо ҷомеаҳои кӯҳӣ алоқаманд аст (аз ҷумла таҳия ва тадريس барномаҳои таълимии Донишгоҳ).

Паҳн кардани дониш дар байни гурӯҳҳои ҳавасманд, ки фаъолиятшон бо ҷомеаҳои кӯҳӣ алоқаманд аст (аз ҷумла таҳия ва тадريس барномаҳои таълимии Донишгоҳ).





Бахши мероси фарҳангӣ ва илмҳои гуманитарӣ

Бахши мероси фарҳангӣ ва илмҳои гуманитарӣ (БМФИГ) соли 2013 бо мақсади ба вучуд овардани муколамаҳои нав оид ба мерос ва хувияти Осиёи Марказӣ ифтитоҳ ёфт. Он мероси ғанӣ ва гуногуни таърихро тавассути таҳқиқот, мустанадсозӣ, бойгоникунӣ ва дастгирии кори олимони минтақаро дар доираи силсилаи китобҳои “Мероси фарҳангӣ” хифз менамояд.

Соли 2012 дар кампуси Норин қабристони туркӣ кашф гардид, ки аз ончо устухонҳои инсон ва асп пайдо шуданд. Ин минтақа чанд муддат боз мавриди таваҷҷуҳи бостоншиносон қарор гирифтааст. Бостоншинос Аҳмад Кибиров соли 1953 дар минтақаи Айгиржал ғуристони калонеро кашф кард, ки дар дохили он қабрҳои қаблан вайроншударо дошт.

Кормандони Донишгоҳ дар бораи ин минтақа аз қорҳои илмӣ бостоншинос д-р. Кубат Табалдиев, устои Донишгоҳи қирғизӣ – туркии “Манас” иттилоъ доштанд. Дастсохтаҳои пайдошуда таҳти назорати роҳбарони ҷомеа интиқол дода шуданд. Аммо, вақте ки дар раванди таҳқиқоти сейсмологӣ ҳасадҳо ва навиштаҷоти бештар пайдо шуданд, Донишгоҳ барои роҳбарӣ қардани қовишҳои бостоншиносӣ ба Табалдиев муроҷиат кард.

Табалдиев ҳуди ҳамон сол дар ҳамкорӣ бо Мактаби маълумоти касбӣ ва давомдори Донишгоҳ дар ҷаҳорҷӯии силсилаи китобҳои “Мероси фарҳангӣ” китоби “Ёдгориҳои бостонии Тянь-Шан” - ро нашр кард.

Гуруҳи вай мавзеоҳо ва дастсохтҳои мутааллиқ ба асри санг, биринҷ,



аввали асри оҳан ва миёнаро пайдо кард, ки дар ин минтақа 5 ҳазор сол пеш сукунат доштани одамонро шаҳодат медоданд. Соли 2014 ба кори Табалдиев



бостоншиноси рус Юрий Сергеевич Худяков, ки гӯристон ва дастсохтҳои мутааллиқ ба асри 7-ро пайдо кардааст, ҳамроҳ шуд.

Зарфҳои сафолӣ дар даври сакҳои (100-200 сол пеш аз мелод), ки дар ҷараёни кӯшишҳои бостоншиносӣ дар минтақаи Айғиржал 2 пайдо шуданд. Дар он замон дар қанори шахси ғавтида зарфи пур аз ғизоро меғузоштанд.





Барномаи “Ташаббуси чомеаи шаҳрвандӣ”

Барномаи “Ташаббуси чомеаи шаҳрвандӣ” (ТҚШ) соли 2017 бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои эҷоди сиёсатгузорӣ ва муҳити маъмурий барои чомеаи шаҳрвандӣ дар Осиёи Марказӣ ва мусоидат барои рушди доираи васеи фаъолони чомеаи шаҳрвандӣ таъсис дода шудааст. Таваҷҷуҳи асосии ин барнома ба Тоҷикистон, Қирғизистон ва Қазокистон мебошад, аммо дар оянда кишварҳои дигарро низ фаро хоҳад гирифт. Бо фарогирии густурдаи деҳоту шаҳр, ин барнома ба ташкилотҳои чомеаи шаҳрвандӣ барои барқарор намудани робитаи корӣ ва пеш бурдани кори онҳо тавассути мубодилаи дониш кумак мекунад. Ҳадафи дигари ин барнома дастгирии рушди Донишгоҳ ба ҳайси як муассисаи байналмилалӣ таҳсилоти олии эҷоди сармояи инсонӣ дар минтақа мебошад.

Бар асоси равиши хоси минтақай, ки ба эҷоди зарфияти идорӣ ва роҳбарии маҳаллӣ нигаронида шудааст, ТҚШ ба се самти дарозмуддат тамаркуз хоҳад кард:

- **Маҳоратҳо:** Таъмини имкониятҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисос.
- **Дониш:** Дастгирии таҳқиқот ва иртиботот ва эҷоди замина барои муколама байни ниҳодҳои давлатӣ ва чомеаи шаҳрвандӣ.
- **Манобеъ:** Баланд бардоштани сатҳи огоҳии чомеа дар бораи инсондӯстӣ ва фароҳам кардани имкониятҳо барои тавлиди даромад.

Семинари ТҚШ оид ба пешбурди “Маъсулияти Шаҳрвандӣ бо Маълумоти Шаффофи Давлатӣ”

Мақтаби маълумоти касбӣ ва давомдор

Мақтаби маълумоти касбӣ ва давомдор (ММКД) соли 2006 таъсис ёфтааст. Ин мактаб дар як фазаи муносиб ва роҳат барои ҷавонон ва калонсолон таҳсилоти давомдор ва миёнаро пешниҳод мекунад, ки барои фаро гирифтани маҳоратҳои касбӣ ва боло бурдани имкониятҳои пайдо кардани кор ва эҳоди манбаи даромад равона шудаанд. ММКД дар доираи 60 барномаву курс дар 16 маркази омӯзишӣ дар Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Афғонистон беш аз 172 ҳазор нафарро ба омӯзиш фаро гирифтааст.

Идораи таҳсилоти байналмилалӣ Канада, Коллеҷи Роккии Канада ва Донишқадаи таҳсилоти Мақтаби олии иқтисоди Маскав дар арзёбии худ қаноатмандӣ аз барномаҳои ММКД-ро дар сатҳи баланд нишон додаанд.

Дар рафти арзёбӣ иттилооти воқеӣ ҷамъоварӣ шуданд ва коршиносони баъзтимод барномаҳои дарсӣ, низоми таъмини сифати таълим, сохтори ташилотӣ ва ҷанбаҳои дигари фаъолияти ММКД-ро ба таври интиқодӣ омӯхтанд. Натиҷаи ин арзёбӣ нишон дод, ки “ММКД беҳтарин барномаи кафолати сифатро роҳандозӣ кардааст”.

Синфхонаҳои ММКД барои тарғиби кори муштараки омӯзгор ва донишҷӯ тарроҳӣ шудаанд.







Барномаи “Инсоншиносӣ”-и Оғохон

Барномаи Инсоншиносии Оғохон (БИО) соли 1997 аз ҷониби Бунёди Фарҳанги Оғохон таъсис дода шуда, аз соли 2007 инҷониб ҷузъе аз барномаҳои Донишгоҳ мебошад. Ин барнома дар доираи барномаи таълимии байнифаннӣ манбаҳои таълимӣ, маърузаҳо, давраҳои омӯзишӣ ва курсҳои фароҳам карда, барои боло бурдани маҳорати тафаккури интиқодӣ ва навиштани корҳои илмӣ мусоидат мекунад. То ба имрӯз зиёда аз 180 ҳазор донишомӯз курсҳои БИО-ро хатм кардааст.

Барномаи дарсии навоваронаи БИО шомили маводҳои шифохӣ ва хатии фарҳанги ғании Осиёи Марказӣ ва матнҳои классикии Шарқ ва Ғарб мебошад. Китобҳои дарсӣ, ки ин барнома таҳия мекунад, холиғҳои дониш ва норасоии равиши омӯختани илмҳои гуманитарӣ дар Осиёи Миёнаро пур мекунад. Инчунин барои пешрафти гуногундешӣ ва арзишҳои мардуми Осиёи Марказӣ дар қолаби арзишҳои умумибашарӣ мусоидат карда, таълим ва тафаккури интиқодиро аз нуқтаи назари ахлоқӣ, тафсири фарҳангӣ ва дарки зебоипарастӣ тарвич медиҳад.

БИО суннатҳои фарҳангӣ ва фикриро таҳлил карда, барои дарки бештари идеяҳо ва арзишҳои гуногун кумак мекунад. Барномаи таълимӣ дар доираи курси “Илмҳои гуманитарӣ ба забони англисӣ” дар БИО ва донишгоҳҳои ҳамкор тадрис мешавад.

Мусобиқаи баҳсу мунозираи Осиёи Марказӣ дар Душанбе, Тоҷикистон.



Ҳамкорони Донишгоҳи Осиёи Марказӣ	Барномаҳо
Seneca	Барномаи оmodасозӣ
 UNIVERSITY OF TORONTO	Илмҳои компютерӣ
 UTS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY	Иртиботот ва ВАО
 THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA	Ҳифзи муҳит ва истифодаи захираҳои табиӣ
 Stockholm School of Economics in Riga  HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY	Иқтисодиёти ҷаҳонӣ
 University of Victoria	Омӯзиши кооперативӣ
 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	Барномаи оmodасозии омӯзгорони Осиёи Марказӣ



 facebook.com/ucentraslasia

 twitter.com/ucentralasia

 vk.com/ucentralasia

 instagram.com/ucentralasia

 youtube.com/ucentralasia

 www.ucentralasia.org

Аз тарафи Шӯъбаи тавсеа ва робита бо ҷомеаи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ тарроҳӣ ва нашр шудааст.